

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,  
профессор Насриддинзода Э.С.



соли 2025

## ХУЛОСАИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

Диссертсияи Ҳайдаров Фаҳриддин Наботович дар мавзуи «**Амир Муиззӣ ва мақоми ў дар адабиёти аҳди Салчуқиён (нимай дуюми аспи XI ва аввали аспи XII)**» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ дар кафедраи таърихи адабиёти факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба анҷом расидааст.

Ҳайдаров Фаҳриддин Наботович соли 1996 факултети филологияи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон)-ро бо ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик хатм карда, солҳои 1996-1997 ба ҳайси муҳаққик-коромӯзи кафедраи таърихи адабиёти тоҷик фаъолияти илмии худро ба роҳ мондааст. Аз соли 1997 то соли 2000 аспирантураго дар назди кафедраи таърихи адабиёти тоҷик гузаштааст. Аз соли 2001 то соли 2004 дар вазифаи мушовири ноиби аввали ректори Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, солҳои 2004-2006 сардори шуъбаи таълими бахши ғоибонаи ДДМТ, соли 2006 то 2008 мудири сектори тарбияи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, аз соли 2008 то 2010 мудири шуъбаи мониторинг ва сифати таълими ДМТ, аз соли 2010 то 2013 сардори маркази тестӣ ва мониторинги сифати таълими ДМТ, аз соли 2013 то 2016 декани факултети журналистикаи ДМТ, аз соли 2016 то 2022 сардори Раёсати таҳсилоти олии касбӣ ва баъдидипломии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи ДМТ, аз соли 2022 то 2024 ҳодими илмии кафедраи таърихи адабиёти тоҷик ва аз соли 2024 инҷониб ба ҳайси дотсенти кафедраи таърихи адаибёти тоҷик ифои вазифа намуда истодааст.

Ҳайдаров Фаҳриддин Наботович соли 2002 рисолаи номзадии худро дар мавзуи «Рӯзгор ва осори Бадри Чочӣ» дар Шурои диссертационии назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ дифоъ намудааст.

**Мушовири илмӣ:** Мисбоҳиддини Нарзиқул – доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Мавзуи диссертсияи доктории Ҳайдаров Фаҳриддин Наботович дар Шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз

26.04.2019, қарори №9 ва дар Шурои олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 31.05.2019, қарори №12 тасдиқ шудааст.

### **Аз мӯҳокимаи диссертатсия чунин натиҷагири қарда шуд:**

Таҳқиқу омӯзиши зиндагинома ва мероси адабии адабони давраҳои гуногуни таърихӣ дар муайян кардани вазъи сиёсию иҷтимоӣ, адабио фарҳангӣ, таҳаввули сабку ҷараёнҳои адабӣ, мактабҳо ва марҳалаҳои таърихи адабиёт бархурдоранд. Аз ин рӯ, маҳсусиятҳои муҳити адабии ҳар як давру замон дар натиҷаи омӯзиши зарурии рӯзгори адабон, мероси адабии онҳо ва осори хаттии як муҳити адабӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. Дар густариши адабиёти форсу тоҷик аз назари таҳаввулу тараққии ҷанбаҳои назарию амалии шеъру шоирий ва ба арсаи эҷод ворид гардидани ҷеҳраҳои машҳури адабӣ қарнҳои XI-XII марҳалаи хос ба шумор меравад. Аз ҷанбаҳои муҳимтарини рушду такомули адабиёти ин давра равнаки шеъру шоирий буда, шеъри форсӣ бо ба майдони эҷод ворид гардидани шоирони маъруф ва таълифоти онҳо аз назари шакл ва муҳтавоғӣ гардид. Ин марҳалаи адабӣ ба замони ҳуқумати Салҷуқиён марбут аст ва пасомади ҷангу ҳарҳашаҳо миёни аҳли ин ҳонавода ба пешрафти илму фарҳанг ва адаб дар ин давра бо вуҷуди эҷоди монеаҳо бунёди онро заиф гардонид. Дар асри XI ва аввали асри XII адабиёти форс-тоҷик дар қаламрави паҳновари Салҷуқиён, аз ҷумла, ҳавзаҳои адабии Ҳурисон, Ироқ, Моварои Кафқоз, Мовароуннаҳр, Ғазнин ва ғарби Ҳиндустон ривоҷу равнақ ёфт. Маҳз дар ҳамин даврон, ки дар ҳаёти иҷтимоию фарҳангӣ радду бадалҳо ва коҳишу афзоишоти бештаре роиҷ будааст, шахсиятҳои барҷастаи адабӣ ба майдон омада, барои рушди адабиёти саҳми созгоре гузоштаанд.

Дар қатори шахсиятҳои адабии ошно дар адабиёти нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII ҷеҳраҳои то имрӯз ба таври лозима ношинохтае низ зиндагӣ ва эҷод кардаанд, ки саҳми онҳо дар таҳаввули адабиёти классикӣ кам набудааст. Яке аз эшон шоири соҳибсухан, қасидасариои машҳури давр, маликушшуарои дарбори Султон Маликшоҳ ва Султон Санҷари Салҷуқӣ ва яке аз пешравтарин намояндагони адабиёти қуруни зикршуда Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибни Абдулмалик Муиззии Нишопурӣ мебошад.

Мавзуи таҳқиқ бо он ҳарактернок аст, ки Амир Муиззӣ дар баробари соҳиби сабки баргузida ва эътирофи мақоми хоссааш аз ҷониби аҳли илму адаб, идомадиҳандай бесобиқаи қасидаи классикӣ бо услуби хос мебошад. Илова бар ин, мазмун ва мундариҷаи осори Амир Муиззӣ фарогир, маҳсусан, қасоиди ӯ пурмуҳтаво, баландмаънӣ ва аз нигоҳи забон салису равон ва аз назари сабки баён дори равише маҳсус ҳастанд. Аз ин рӯ, пажӯҳиши рӯзгор ва мероси адабии Амир Муиззӣ, ки дар таърихи адабиёти тоҷик ҳамчун яке аз шоирони соҳибтабъи фасехбаён шинохта шуда, аз ҷумлаи намояндагони номдори ҳавзаи адабии Марв

дар ин замон ба шумор меравад, барои муайян кардани таҳаввули адабиёт дар давраҳои баъдина аз аҳаммият холӣ нест.

Дар ин робита, мақсади асосии таҳқиқ дар диссертатсия баррасии рӯзгор ва осори Амир Муиззӣ ва мақоми ў дар адабиёти аҳди Салҷуқиён (нимай дуюми асри XI ва аввали асри XII) мавриди пажӯҳиши ҳамаҷониба қарор гирифтааст.

Дар диссертатсия маротибаи аввал омӯзиши рӯзгори Амир Муиззӣ ва мероси адабии ў дар доираи меъёрҳои таҳқиқии даврони охир ба таври густарда мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтааст ва ҳалу фасли масъалаҳои зерин аз ҳадафҳои меҳварии таҳқиқ ба шумор мераванд:

- дар асоси маълумоти сарчашмаҳои таърихию адабӣ ва таҳқиқоти илмии муосир муқаррар кардани вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии Ҳурросони замони Амир Муиззӣ, ки бо мақсади муайян соҳтани омилҳои таъсиррасон ба муҳити адабӣ сурат мегирад;
- таҳқиқу баррасии вазъи илму фарҳанг ва муҳити адабии Ҳурросон дар давраи мавриди назар;
- таҳлилу таъйини авзои сиёсию иҷтимоӣ ва илмию фарҳангии замони шоир, ки аз унсурҳои муҳимтарини таъсиррасон ба мазмуну муҳтавои осори бадеии замон маҳсуб меёбанд;
- муқаррар кардаи масоили марбут ба рӯзгори Муиззӣ: замон ва макони таваллуд, наврасӣ ва ҷавонӣ, қасби камол, зиндагӣ ва эҷод дар муҳити дарбор, муносибати аҳли адаб бо шоир, анҷоми рӯзгор ва тасвири зиндагиномаи илмии шоир;
- муайян намудани мақоми шоирони гузашта дар ашъори шоир ва робитаи ҳамзамонон бо ў;
- баррасии мероси адабии Муиззӣ аз назари мавзуъ ва муҳтаво, гурӯҳбандии ашъори шоир вобаста ба навъи шеърӣ;
- таҳқиқи қасоиди Муиззӣ, ки дар девони шоир ҷойгоҳи маҳсус дорад, аз нигоҳи идомаи суннати қасидасароӣ ва ташабbusҳои шоир дар ин самт;
- баррасии маҳсусиятҳои жанрӣ ва мазмуну муҳтавои рубоиёт, ғазалиёт, муқаттаот ва анвои дигари адабӣ;
- бо такя ба фехрастҳои нисбатан мӯътамад муайян кардани нусхаҳои хаттии девони ашъори шоир, ки дар китобхонаҳои бузурги ҷаҳон нигоҳдорӣ мешаванд ва таҳқиқи ҳолати кунунии интишори девони ашъори Муиззӣ;
- таҳқиқи хусусиятҳои бадеии ашъори Муиззӣ бо назардошти вежагиҳои шеъри мадҳӣ-ситоишии замони Салҷуқиён, васфи аносирӣ давлат ва давлатдорӣ, истеъодди шоирӣ мадҳасаро ва корбурди санъатҳои бадеӣ дар ашъори ў.

Мавзуи «Амир Муиззӣ ва мақоми ў дар адабиёти аҳди Салҷуқиён (нимай дуюми асри XI ва аввали асри XII)» ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ **мувоғиғат мекунад. Натиҷаҳои таҳқиқро** зимни пажӯҳиш дар самтҳои дигар,

аз чумла таърих, фалсафа, этикаю эстетика, забоншиносӣ, матншиносию нусхашиносӣ ва ғайра татбиқ кардан мумкин аст.

**Мавзуи диссертатсия** ба «Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми сентябрин соли 2020, №503 тасдик шудааст, мутобиқат дорад. Илова бар ин, ба маводди диссертатсия зимни пажӯхиши мавзуъ ва масъалаҳои гуногуни таърихи адабиёти тоҷик, адабиёти ҷаҳон, матншиносӣ ва нусхашиносӣ метавон такя кард.

**Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ таҳқиқи масъалаҳои марбут ба рӯзгору осори Амир Муиззӣ ва мақоми ў дар адабиёти аҳди Салҷуқиён (нимай дуюми асри XI ва аввали асри XII) буда, бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик ба таври густарда дар қолаби монографӣ ҷамъбаст гардидааст. Ҳамзамон, ҷойгоҳи Муиззӣ дар таҳаввули қасида, бори нахуст дар адабиётшиносии тоҷик мавриди таҳқиқи ҳамаҷониба қарор гирифтааст. Дар баробари ин, муаллифи диссертатсия саҳми шоирро дар таълифи анвои гуногуни шеърӣ, маҳсусан, рубоӣ ва ғазал низ мушахҳас карда, корбурди як қатор ороҷҳои адабиро аз ҷониби шоир мавриди таҳлил қарор додааст.**

**Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ.** Доир ба муҳтавои асосии диссертатсия ва хулосаҳои таҳқиқ муаллиф дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, донишгоҳӣ ва маҳфилҳои илмию амалий (солҳои 2019-2024) маърузаҳо пешниҳод кардааст. Бахшҳои асосии диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон баррасӣ шудаанд.

Ба сифати **сарчашмаҳои таҳқиқ**, пеш аз ҳама, девони ашъори Амир Муиззӣ мавриди истифода қарор дода шудааст, ки сарчашмаҳои адабию таърихии ба даврони шоир наздиктару нисбатан комил ва бевосита ба масъалаҳои алоқаманд ба таҳқиқу таҳлили аҳволу осори шоир даҳлдор, инчунин, таълифоти муҳаққиқони муосир низ аз ин шуморанд.

**Асосҳои назарӣ ва методологиини диссертатсия** дар асоси таҷрибаи таҳқиқии муҳаққиқони ватанию ҳориҷӣ, ба монанди Е.Э. Бертелс, М. Рейснер, Э. Браун, X. Эте, Ян Рипка, А.Е. Кримский, Г. Гётман, Аббос Иқболи Оштиёни, Саъид Нафисӣ, Маликушшуаро Баҳор, Муҳаммад Қазвинӣ, Бадеуззамони Фурӯзонфар, Ҷалолуддини Ҳумоӣ, Забехуллоҳи Сафо, Абдулҳусайн Зарринқӯб, Шафеии Кадканӣ, Ризозода Шафак, Сируси Шамисо, Аҳмад Ризо Ялмаҳо, Холиқ Мирзозода, Расул Ҳодизода, Аҳмад Абдуллоев, Ҳудоӣ Шарифов, Урватулло Тоиров, Бадриддин Мақсадов, Мисбоҳиддини Нарзиқул ва дигарон истифода ва аз андешаҳои назарии онҳо истиқбол шуд.

**Навоварии диссертатсия.** Диссертант бо нигоҳи тоза ва бо такя ба маъхазҳои муътамад ва нисбатан комил раванди рӯзгор ва мероси адабии Амир Муиззиро мавриди омӯзиш қарор додааст. Ҳамзамон, бо истифода аз аҳбори

сарчашмаҳои илмию назарӣ, адабию таърихӣ миқдори қасоид, қитъаот, ғазалиёт, тағazzулот, рубоиёт ва теъдоди умумии абёти девон, сабки эҷод ва муҳтавои ашъори шоир ба таври муфассал таҳқиқ шудаанд. Таҳлили ҳамаҷониба ва баррасии дурусти масъалаҳои мазкур барои дарки маҳсусиятҳои рушду таҳаввули адабиёти нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII аз аҳаммияти назарӣ ва амалии зиёде бархурдор аст. Аз таҳқиқи анҷомёфта метавон вежагиҳои адабиёти аҳди Салҷуқиёнро дар нимаи дуюми асри XI ва аввали асри XII ба таври васеъ фаро гирифт.

Самти дигари навоварии диссертатсия дар таҳқиқи ҳамгирои ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ, илмию фарҳангӣ ва адабии замон бо зиндагӣ ва эҷодиёти Амир Муиззӣ мушаххас мешавад, ки ин равиш барои муайян кардани вазъи адабиёти аҳди Салҷуқиён дорои аҳаммият аст.

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии диссертатсияи доктории Ҳайдаров Фахриддин Наботович** дар он зоҳир мегардад, ки қисматҳои таркибии бобу фаслҳо ва натиҷагирий аз мабоҳиси аслию фарӯй равишҳои назарии илми адабиётшиносии муосири тоҷикро дар таҳқиқи баъдинаи масоили дигари таҳқиқталаби эҷодиёти Амир Муиззӣ дар иртибот ба адабиёти аҳди Салҷуқиён фароҳам овардааст. Аз ҷумла, вусъат ёфтани хусусиятҳои жанрию муҳтавоӣ, вежагиҳои ҳунарии осори манзуму мансури он замон, масъалаҳои сабк ва назари бадеиу эстетикӣ, ки ғояи асосии ашъори шоирони ҳамзамони Муиззиро дар бар мегирад, аз ҷузъиёти муҳимми он ба шумор меравад. Дар баробари ин, муаллиф дар қатори таҳқиқи хусусиятҳои бадеии ашъори Муиззӣ ба вижагиҳои шеъри мадҳӣ-ситоишии замони Салҷуқиён, тавсифи аносири давлат ва давлатдорӣ дар он замон ва истифодаи санъатҳои бадеӣ аз ҷониби Амир Муиззӣ бо риояи асосҳои назарии таҳқиқоти тоза таваҷҷӯҳ кардааст, ки дорои аҳаммияти маҳсуси назарӣ мебошад. Дар баробари ин, аҳаммияти амалии таҳқиқ бо он мушаххас мешавад, ки хулосаҳои илмии муаллифи диссертатсияро метавон дар таълими асосҳои назарию амалии илмҳои адабиётшиносӣ, поэтика, сабкшиносӣ, ахлоқ, чомеашиносӣ, таърих ва ғайра мавриди истифода қарор дод.

**Мундариҷа ва муҳтавои асосии диссертатсияи Ҳайдаров Фахриддин Наботович** дар 21 мақолаи илмӣ, аз ҷумла **15 мақола** дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд, ки теъдод ва муҳтавои онҳо ба талаботи таълиф ва таҳияи автореферат ва диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм мувоғиқ мебошанд. Мақолаҳои дар маҷаллаҳои тақризшаванд ба нашррасида ба мавзуи таҳқиқӣ иртиботи бевосита дошта, **муҳтавои асосии диссертатсия ва авторефератро инъикос менамоянд.**

**I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

- [1-М]. Мақсадов Б., Ҳайдаров, Ф.Н. Амир Муиззӣ ва рушди адабиёти дарбории Салҷуқиён дар Ҳурӯсон / Б. Мақсадов, Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2015.– №4/4 (171). – С. 234-238.
- [2-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Нигоҳи муҳтасар ба таҳқиқи рӯзгор ва осори Амир Муиззии Нишопурӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2016.– №4/5 (209). – С. 227-232.
- [3-М]. Ҳайдаров, Ф. Н. Марсия ва мақоми он дар ашъори Амир Муиззӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – Ҳуҷанд, 2017. – №4 (53). – С. 98-106.
- [4-М]. Ҳайдаров, Ф. Н. Осори шоир – бозгӯи рӯзгори шоир / Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2018. – №7. – С. 227-235.
- [5-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Фарҷоми рӯзгори Амир Муиззӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Донишгоҳи давлатии Ҷохтар ба номи Н. Ҳусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Ҷохтар, 2019. – №1/4 (68). – С. 9-13.
- [6-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Мавқеи рубой дар эҷодиёти Муиззӣ /Ф.Н. Ҳайдаров // Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – Ҳуҷанд, 2020. – №4 (65). – С. 156-161.
- [7-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Ашъори Муиззӣ аз нигоҳи анвои адабӣ ва муҳтаво / Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Донишгоҳи давлатии Ҷохтар ба номи Н. Ҳусрав. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Ҷохтар, 2021. – №1/1 (83). – С. 15-22.
- [8-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Барабарии рӯзгор ва осори Муиззӣ дар сарчашмаҳои адабиyo таърихӣ Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Донишкадаи забонҳо. Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих. – Душанбе, 2021. – №2 (42). – С. 134-140.
- [9-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Қиссаи тир хӯрдани Муиззӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Суҳаншиносӣ. – Душанбе, 2022. – №4. – С. 100-108.
- [10-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Таҳқиқи рӯзгор ва осори Муиззӣ дар Эрон / Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2022. – №5(100). – С. 252-260.
- [11-М]. Ҳайдаров, Ф. Н. Ҷойгоҳи бузургони пешин дар ашъори Муиззӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – №3. – С. 194-204.
- [12-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Рӯзгор ва осори Амир Муиззӣ аз назари муҳакқиқони тоҷик / Ф.Н. Ҳайдаров // Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – Ҳуҷанд, 2024. – №1 (78). – С. 217-223.
- [13-М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Вижагиҳои шеъри мадҳӣ-ситоиши замони Салҷуқиён / Ф.Н. Ҳайдаров // Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. – Ҳуҷанд, 2024. – №2 (79). – С. 204-213.

- [14–М]. Ҳайдаров, Ф. Н. Рӯзгор ва осори Амир Муиззӣ аз нигоҳи муҳаққиқони турк / Ф.Н. Ҳайдаров // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хуҷанд, 2024. – №4 (101). – С. 59-68.
- [15–М]. Ҳайдаров, Ф.Н. Вазъи сиёсӣ ва иҷтимоии Ҳурросон дар замони Амир Муиззӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Паёми Доњишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2024. – №10. – С. 248-257.

## II. Дар маҷмуа ва нашрияҳои дигар:

- [16–М]. Ҳайдаров Ф.Н. Нақши «Чаҳор мақола» дар таҳқиқи рӯзгор ва осори Амир Муиззии Нишопурӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Дурданаи Шарқ. Маҷаллаи адабӣ, илмӣ ва фарҳангии тоҷикони Ӯзбекистон. – Самарқанд, 2022. – №3. – С.84-92.
- [17–М]. Ҳайдаров Ф.Н. Тараннуми ишқ дар тағazzулоти Муиззӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи «Рушду таҳаввули жанри қасида дар адабиёти форсу тоҷик» бахшида ба бузургдошти ҳаким Носири Ҳусрави Кубодиёнӣ ва 80-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор Икромов Искандар (Боҳтар, 21-уми декабря соли 2023). – Боҳтар, 2023. – С. 116 –127.
- [18–М]. Ҳайдаров Ф.Н. Инъикоси воқеаҳои таъриҳӣ дар девони Муиззӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами филологияи шарқ ва равобити адабӣ» бахшида ба 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Хуҷанд, 26-27-уми апрели соли 2024). – Хуҷанд, 2024. – С. 443-452.
- [19-М]. Ҳайдаров Ф.Н. Истиқболи Муиззӣ аз шоирони замони Ғазнавӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии ҷумҳуриявии «Ҷойгоҳи профессор Абдушукур Абдусатторов дар таҳқиқу нақди адабиёти тоҷик» (14-уми майи соли 2024). – Душанбе, 2024. – С. 158-169.
- [20–М]. Ҳайдаров Ф.Н. Муиззӣ ва Фирдавсӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Маҷмуаи мақолоти конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ «Нақши «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ дар таҳқиму густариши забону адабиёт ва илму фарҳангии тоҷик», (Хуҷанд, 14-15-уми майи соли 2024). – Хуҷанд, 2024. – С. 346-366.
- [21–М]. Ҳайдаров Ф.Н. Назари модеҳонаи Муиззӣ ба шахсиятҳои достонии «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ / Ф.Н. Ҳайдаров // Маҷмуаи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Нақши «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ва ҳуввияти миллӣ» бахшида ба ҷашнвораи 1090-солагии Ҳаким Абулқосим Фирдавсии Тӯсӣ (Душанбе, 27-28-уми ноября соли 2024). – Душанбе, 2024. – С. 270-279.

Кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Доњишгоҳи миллии Тоҷикистон диссертатсияи Ҳайдаров Фаҳриддин Наботовичро дар мавзуи **«Амир Муиззӣ ва мақоми ў дар адабиёти аҳди Салҷуқиён (нимай дуюми асри XI ва аввали асри XII)»** кори анҷомёфтai илмӣ ва муҳимму зарурӣ мешисобад,

ки дар сатҳи баланди илмию таҳқиқӣ таълиф шуда, ба талаботи кори диссертационӣ ҷавобгӯ мебошад. Дар ин замина, диссертасияи мазкур ба ҳимоя аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ва дарёftи дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ тавсия мешавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қабул гардид.

Иштирок дошт: 13 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 13 нафар, «зид» – нест, «бетараф» – нест, қарори №10 аз 28.01.2025.

**Раиси ҷаласа:**

доктори илмҳои филологӣ, профессори  
кафедраи таърихи адабиёти тоҷик



Солеҳов М.О.


Мудири кафедраи таърихи адабиёти тоҷик,  
номзади илмҳои филологӣ, дотсент



Наботӣ Р.

**Котиби илмӣ:**

Номзади илмҳои филологӣ, дотсенти  
кафедраи таърихи адабиёти тоҷик



Нозимова Г.С.

Имзоҳои М.О. Солеҳов, Р. Наботӣ  
ва Г.С Нозимоваро тасдиқ мекунам.  
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсусӣ  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Тавқиев Э.Ш.



Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.  
Телефон: (+992-37) 221-62-25;  
факс: 227-15-10. E-mail: [info@tnu.tj](mailto:info@tnu.tj).  
«28» январи соли 2025.